

## ХУЛОСАИ

комиссияи ташхиси Шурои диссертационии 6D.KOA-056 дар назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи номзадии Каримов Сорбон Каримович дар мавзӯи «**Соҳтор ва ҳусусиятҳои физикию механикӣ пардаҳои полимерии бо кристалли моеъ диспергиронидашуда**», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои физикаю математика аз рӯи ихтисоси 01.04.07-Физикаи ҳолати конденсӣ пешниҳод шудааст

**Мубрамии мавзӯъ.** Дар зери мағҳуми композити полимерии моеъкристаллӣ матритсаи полимерие дар назар дошта мешавад, ки дар сатҳ ва ҳаҷми он қатраҳои микроскопии моеъкристаллҳо тақсим шудаанд. Ин мавод дар худ ҳосиятҳои механикӣ барои полимерҳо (мустаҳкамӣ доштан, ҷандир ва эластикнок будан) ва ҳосиятҳои физикии барои моеъкристаллҳо ҳосро (анизотропияи ҳосиятҳои оптикаӣ ва диэлектрикаӣ, дугуна шиканиши шуоъ) зоҳир менамояд. Ҳосиятҳои механикӣ ва оптикаи лавҳаҳои полимерии бо кристалли моеъ диспергиронидашуда аз ҳодисаи аз нав самтирии молекулаҳо дар қатраҳои моеъкристалл вобастагии калон дошта, ба рафти ин раванд ҳарорат, концентратсияи КМ дар композит, гафсии лавҳа таъсири калон мерасонанд. Агар соҳаи васеи истифодабарии маводи зикршударо дар соҳаҳои муҳталифи саноат (техникаи индикаторӣ, оптоэлектроника ва ғ.) ба назар гирем, пас мубрам будани мавзӯи таҳқиқшаванда аён мешавад.

**Диссертатсия** дар озмоишгоҳи физикаи Маркази илмии Ҳуҷанди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар доираи лоиҳаҳои «Тадқиқи масъалаҳои микромеханикай вайроншавии ҳетерогенӣ ва таркибӣ» барои солҳои 2016-2020, рақами қайди давлатӣ 0116TJ00583 аз 29.04.2016 ва «Тадқиқи структура, ҳусусиятҳои механикӣ ва оптикаи элементҳои нави оптоэлектронӣ дар заминай композитҳои полимерии кристалли моеъдошта» барои солҳои 2021-2025, рақами қайди давлатӣ 0121TJ1107 аз 10.03.2021 иҷро шудааст.

**Мақсад ва вазифаҳои тадқиқот** иборат аст аз:

- ҳосилкуни лавҳаҳои композитҳои барои таҷрибагузаронӣ мувоғик;
- муайян намудани тағйироти соҳтор ва хислатҳои физикий-механикӣ лавҳаҳои композитӣ ҳангоми аз нав самтиҳӣ, таъсири ҳарорат ва тағйироти таносуби компонентаҳо;
- таҳқиқи ҳосиятҳои электрофизикии композитҳо ҳангоми таъсири ҳарорат;
- таҳқиқи гузаришҳои конформатсионӣ дар лавҳаҳои композитӣ.

**Навғонии илмии таҳқиқот** дар он ифода меёбад, ки:

- тағйироти соҳтор ва ҳосиятҳои физикий-механикӣ лавҳаҳои композити полимерӣ-моеъкристаллӣ вобаста аз таносуби компонентаҳо ва таъсири омилҳои беруна ошкор карда шуданд;
- муқаррар гардидааст, ки бо афзудани ҳиссаи компонентаи моеъкристаллӣ мустаҳкамии композит кам мешавад;

- раванди аз нав самтгирин молекулаҳои моеъкристалли нематикии 7СВ дар ПВБ мушоҳид гардидааст, ки он бо рақобати таъсири мутақобилаи занцирҳои алкилий ва моменти диполӣ дар сарҳади ҷудошавии компонентаҳо алоқаманд мебошад;
- нишон дода шудааст, ки дарозшавии занцири алифатӣ ҳангоми деформатсия ба тағиироти назарраси сохтори геометрии молекулаҳои композити таҳқиқгардида намеоварад.

**Аҳамияти илмию амалии таҳқиқот.** Маводҳои композитсионӣ дар асоси матритсаи полимерӣ бо қатраҳои кристалли моеъ дорои мустаҳкамии муайян буда, ҳангоми ёзиши якира қатраҳо сохторашонро тағиир медиҳанд. Таҳқиқи сохторҳои дар натиҷаи таъсири деформатсия пайдошаванда метавонанд дар соҳаҳои оптоэлектроника ва техникаи индикаторӣ истифода шаванд.

#### **Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:**

- ташаккулёбии қатраи МКН 7 СВ дар матритсаи полимерӣ, ки вобаста ба шароитҳои ҳосилкунӣ ва реҷаҳои озмоиш сохтор ва конфигуратсияи муайяни директорро дорад;
- тағиироти сохтори қатраҳои МКН 7 СВ ҳангоми таъсири ёзиш ва ҳарорат;
- тағиироти мустаҳкамии композитҳо вобаста аз концентратсияи МКН 7 СВ;
- вобастагии ҳароратии тангенси кунҷи талафи композитҳои таҳқиқшуда дар соҳаи гузаришҳои фазавии кристалл-нематик ва нематик-моеи изотропӣ;
- вобаста аз ҳиссаи қатраҳои МКН 7 СВ дар таркиби матрицаи полимерӣ назоратӣ будани интенсивияти рахҳои фурӯбарии лаппишҳои валентӣ дар спектрҳои инфрасурҳи композитҳо.

**Таъйид (апробатсия)- и диссертатсия.** Маводи кори диссертатсионӣ дар конференсия ва симпозиумҳои сатҳи байналмилалӣ ва республикавӣ, ки дар тӯли солҳои 2014-2022 баргузор гардидаанд, маъруза ва муҳокима гардидааст.

**Саҳми шаҳсии унвонҷӯ дар интиҳоби усулҳои омӯзиши объектҳои таҳқиқот, аз коркард ва таҳлили натиҷаҳои дар таҷриба ҳосилшуда ифода меёбад.** Ин натиҷаҳо дар ниҳояти кор бо иштироки бевоситаи ӯ дар шакли мақола ва маводҳои конференсияҳо интишор гардидаанд.

**Интишори натиҷаҳои диссертатсия.** Маводи диссертатсия дар намуди 24 мақолаҳои илмӣ ва фишурдаи маърузаҳо ба табъ расида, моҳияти асосии онро ифода менамоянд; аз ҷумла 8 мақола дар мачаллаҳои илмии аз ҷониби Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти ҶТ тавсияшуда нашр гардидаанд.

**Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия.** Диссертатсия аз сарсухан, 4 боб, хулосаҳо ва рӯйхати адабиётҳо иборат мебошад. Ҳаҷми умумии диссертатсия 135 саҳифа буда, дар он 30 расм ва 208 номѓӯи фехристи адабиёт оварда шудаанд.

Диссертатсия ба талаботи бандҳои 67 ва 69-и тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвонҳои илмӣ (дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. Он фарогири масъалаҳое мебошад, ки барои рушди илми физикаи ҳолати конденсӣ дар Тоҷикистон муҳим арзёбӣ мегарданд.

Диссертатсия аз тарафи муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои ягонагии доҳилӣ мебошад. Натиҷа ва нуктаҳои навини илмии барои ҳимоя пешниҳодшуда ифодагари саҳми шахсии муаллифи диссертатсия мебошанд. Мавзӯъ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 01.04.07 - физикаи ҳолати конденсӣ, ки аз рӯйи он ба Шӯрои диссертационӣ мувофиқи фармоиши Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 19 январи соли 2022, таҳти №27/шд ҳукуқи қабули диссертатсияҳо барои ҳимоя дода шудааст, мувофиқ мебошад.

### **Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.**

Диссертатсия ба бандҳои зерини шиносномаи ихтисоси 01.04.07 - физикаи ҳолати конденсӣ мутобиқат мекунад:

1. Таҳқиқи назариявӣ ва таҷрибавии табиати физикии хосиятҳои пайвастаҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ, диэлектрикҳо, системаҳои бетартиби органикӣ ва ғайриорганикӣ бо назардошти моеъҳои классикӣ ва қантӣ, шишаҳои табиатишон гуногун ва системаҳои дисперсӣ вобаста аз таркиби химиявӣ ва изотопии онҳо, ҳарорат ва фишор.

2. Усулҳои оптикаи интиқол ва коркарди маълумот, асосҳои физикии ҳисобҳои қантӣ. Афқаниш ва фурӯбарии рӯшнӣ бо атом ва молекулаҳои оиқ (изолированный) ва бо ҳам таъсиркунанда. Равандҳои динамикӣ ҳангоми таъсири рӯшнӣ бо модда, равандҳои ихроҷи энергия аз тарафи модда ҳангоми таъсири рӯшнӣ. Идораи рӯшноигии ҳаракат ва ҳолати қантии атомҳо.

3. Хосиятҳои соҳторӣ, морфологӣ ва меҳаникии наномаводҳо ва соҳторҳои композитӣ дар асоси онҳо. Усулҳои таҳқиқи наномаводҳо ва соҳторҳои коипозитӣ. Усулҳои технологияи ҳосил намудани наномаводҳо, соҳторҳои композитӣ, соҳторҳои андозаашон хурдтарин, дастгоҳ ва асбобҳои интегралӣ дар асоси онҳо.

4. Коркарди амсилаҳои соҳтани диаграммаҳои фазавӣ ва пешѓӯии тағиироти хосиятҳои физикии моддаҳои конденсӣ вобаста аз шароитҳои берунаи мавҷудияти онҳо.

Ҳамзамон таҳқиқот ба талаботи Феҳристи ихтисосҳо, ки аз рӯйи онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон унвонҳои илмӣ дода мешаванд ва бо қарори Раёсати КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷи-қистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқат мекунад.

Дар таҳқиқоти диссертационии Каримов С.К. истифодаи мавод бидуни иқтибос ба муаллиф ё маъҳаз мавҷуд набуда, тамоми сарчашмаҳои истифодашуда бо ишора ба муаллиф ё маъҳаз тавассути иқтибос ба расмият дароварда шудаанд, ки аз риоя шудани бандҳои 67 ва 69-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор) гувоҳӣ медиҳад.

Муҳиммияти таҳқиқ, навғониҳои таҳқиқ ва аҳамияти назариявию амалии диссертатсияро ба назар гирифта, комиссия ба чунин хулоса омад,

ки диссертатсияи номзадии Каримов Сорбон Каримович дар мавзӯи «**Сохтор ва хусусиятҳои физикию механикӣ пардаҳои полимерии бо кристалли моеъ диспергиронидашуда**». - Душанбе. - 2023. - 135 саҳ. Тахқиқоти байтмомрасидаи комил буда, ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ аст.

Автореферати диссертатсия, мақола ва фишурдаи маърӯзаҳои нашрнамудаи довталаби дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои физикаю математика (унвонҷӯ) фарогири мазмуну муҳтавои умумии диссертатсияанд.

Бандҳои 61, 62- и Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯрои диссертациониро, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, ба роҳбарӣ гирифта, комиссия пешниҳод менамояд:

1. Диссертатсияи номзадии Каримов Сорбон Каримович дар мавзӯи «**Сохтор ва хусусиятҳои физикию механикӣ пардаҳои полимерии бо кристалли моеъ диспергиронидашуда**» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои физикаю математика аз рӯйи ихтисоси 01.04.07-Физикаи ҳолати конденсӣ, ба Шӯрои диссертационии 6D.KOA-056- и дар назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои ҳимоя қабул карда шавад.

2. Муқарризони расми аз рӯйи диссертатсия шахсони зерин таъин карда шаванд:

- **Холмуминов Абдулфатто Аҳатович** - доктори илмҳои физикаю математика, профессор, мудири кафедраи физикаи нимноқилҳо ва полимерҳои Донишгоҳи давлатии Ӯзбекистон ба номи Мирзо Улуғбек, ш. Тошканд, Ҷумҳурии Ӯзбекистон.

**Муҳиддинов Зайниддин Қамарович** - доктори илмҳои химия, профессор, ходими пешбари лабораторияи химияи пайвастаҳои калонмолекулии Институти химияи ба номи В.И. Никитини АМИТ.

3. Ба ҳайси **муассисаи тақриздиҳанда** - Кафедраи физикаи Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ таъин карда шавад.

4. Барои нашри эълон оид ба ҳимояи минбаъда ва ҷойгир намудани **автореферати диссертатсия** дар сомонаи Муассиса, Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон барои чопи **автореферати диссертатсия** бо ҳукуқи дастнавис иҷозат дода шавад.

#### Раиси комиссия:

доктори илмҳои физикаю математика,  
профессор, аъзои Шӯрои диссертациониро



Абдуллоев Ҳ.М.

#### Аъзои комиссия:

доктори илмҳои физикаю математика,  
дотсент, аъзои Шӯрои диссертациониро



Ақдодов Д.М.

доктори илмҳои техникӣ, дотсент  
аъзои Шӯрои диссертациониро



Мирзоев Б.

27.12.2022